

ХУЛОСАИ

**Шурои диссертационии 6D.KOA-049 дар назди Донишгоҳи
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ оид ба
диссертасия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа(PhD)**

**Парвандай аттестатсионии №2
Қарори Шурои диссертационӣ аз 06.01.2023, №10**

Дар бораи додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) ба Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ, шаҳрванди Афғонистон аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ).

Диссертасияи Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи “Баъзе масъалаҳои моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ” санаи 25-уми октябри соли 2022, протоколи №6, аз тарафи Шурои диссертационии 6D.KOA-049, ки дар назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ (734042, ш.Душанбе, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10) бо фармони Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 майи соли 2022, №158/шд таъсис дода шудааст, барои ҳимоя аз рӯи ихтисоси 6D070500 — Моделсозии математикӣ ва компютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ) қабул гардид.

Унвончӯ Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ 26-уми марта соли 1986 дар Ҷумҳурии исломи Афғонистон таваллуд шудааст. Ӯ соли 2010 зинаи бакалавриати Донишгоҳи Форёби Ҷумҳурии исломи Афғонистонро аз рӯи ихтисоси химия ва соли 2018 зинаи магистратураи факултети математика ва информатикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айниро аз рӯи ихтисоси информатика (Дипломи ДҲМ №0002156 аз 06.07.2018, №454) хатм намудааст. Солҳои 2018 то 2021 таҳсилро дар докторантураи (PhD)-и Институти математикаи ба номи А.Ҷӯраеви АМИТ идома додаст.

Диссертасия дар шуъбаи амсиласозии математикии Институти математикаи ба номи А.Ҷӯраеви АМИТ иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ – доктори илмҳои физикаю математика Илолов Мамадшо, мудири шуъбаи амсиласозии риёзии протсессҳои динамикии маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ.

Муқарризони расмӣ:

Қаландарбеков Ӣ момөрбек – доктори илмҳои техникӣ, профессори кафедраи соҳтмони саноатӣ ва шаҳрвандии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ

Қобилов Маъруф Махмудович – номзади илмҳои физика ва математика, мудири кафедраи информатика ва технологияҳои информатсионии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон ба диссертатсия тақризи мусбат додаанд.

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар хулосаи мусбати худ, ки аз тарафи доктори илмҳои физикаю математика, дотсент, и.в мудири кафедраи моделсозии математикӣ ва компютерӣ Одинаев Р.Н. навишта шуда, аз ҷониби ректори донишгоҳ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Ҳушваҳтзода Қ.Х. тасдиқ шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи “Баъзе масъалаҳои моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ” кори илмӣ-таҳқиқотии байтмомрасидай дорои навғониҳо ва натиҷаҳои илман асоснокшуда буда, ба тамоми Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ сазовори дараҷаи илмии доктори фалсафа(PhD) аз рӯйи ихтисоси 6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұчтамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ мебошад.

Мақолаҳои илмии асосии муаллиф аз рӯйи мавзӯи диссертатсия:

- [1-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Шабакаҳои компютерии маҳаллӣ ва истифодабарии онҳо / Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Паёми Политехникӣ. Бахши Интеллект, Инноватсия, Инвеститсия. –2020.– Т.4 (52) С. 26-27.
- [2-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Истифодаи шабакаҳои беноқил / Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Паёми Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон. –2020. – №3 (42) С. 91–96.
- [3-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Рушди шабакаҳои бесим ҳамчун воситаи назорат ва идоракуни системаҳои дурдаст / Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои табии –2020. – Т.4. С. 40–46.
- [4-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Истифодаи шабакаҳо аз ҷониби шахси воқеӣ ! Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Паёми Донишгоҳи Омӯзгорӣ. –2020. – Т.5–6. № 1–2. С. 132–137.
- [5-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Шабакаҳои компютерӣ / Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Гузоришҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. –2020. – № 4 (012). С. 176-179.
- [6-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Шабакаҳои компютерӣ дар ташкилотҳо / Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. –2021. – Т. (11–12) № 3–4. С. 282-285.
- [7-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Оид ба системаи идоракуни хаттии стоҳастикӣ ва татбиқи он дар низоми шабакаҳои компютерӣ / Илолов М, Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ // Паёми Политехникӣ. Бахши Интеллект, Инноватсия, Инвеститсия. –2021. – Т.54. № 2. С. 27-34.
- [8-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ.** Суроғасозии захираҳо дар мисоли Афғонистон

/ Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. –2021. – №.1(262). С. 77-81.

[9-М]. **Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ**. Принсипи максимуми понтрягин дар масъалаи ҳифзи шабакаҳои компютерӣ аз коди зааровар / Аҳмадӣ F.C., Илолов М., Раҳматов Ҷ.Ш., Мардонов С.Ҳ // Паёми Политехникӣ. Бахши Интеллект, Инноватсия, Инвеститсия. – 2022. – Т.57. № 1. С. 7-11.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид шуданд:

1. Муассисаи пешбар – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Одинаев Раим Назарович, доктори илмҳои физикаю математика, дотсент, и.в. мудири кафедраи моделсозии математикӣ ва компютерии факултети меҳаникаю математика. Автореферат ва кори диссертационӣ мувофиқи тартиби муқарраргардида навишта шудааст. Баъзе ғалатҳои имлой ба назар мерасанд. Аз ҷумла, дар саҳифаи 14 автореферат(дар сатри 10) аз боло ба ҷои калимаи «минтақаҳо» калимаи «мантиқҳо» омадааст.

2. Қаландарбеков Имомёрбек, доктори илмҳои техникӣ, профессори кафедраи соҳтмони саноатӣ ва шаҳрвандии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осими дар тақризи худ ҷунун эродҳоро қайд намудааст:

а. Хуб мешуд, агар ба рӯйхати адабиётҳои истифодабурдашуда, сарчашмаҳои дар панҷ соли охир чопшуда низ дохил мешудаанд.

б. Баъзе ғалатҳои имлой ва техникӣ ба назар мерасанд. Аз он ҷумла, дар саҳифаи 4 автореферат(дар сатри 14) аз боло ва саҳифаҳои 10, 11 ва 12 диссертатсия дар сатрҳои 1, 4 ва 6 аз боло ба ҷои калимаи кори диссертационӣ рисолаи диссертационӣ омадааст. Дар саҳифаи 30 матни русии автореферат иқтибос ба расми 3 оварда нашудааст. Дар боби 2, саҳифаи 113 диссертатсия дар сатри 9 аз боло дар матн расм 4.1 нишон дода шудааст вале дар асл бояд расми 2.30 бошад. Рақамгузории формулаҳо дар боби 4 аз руйи рақами боб бояд навишта мешуданд.

в. Дар саҳифаи 12 автореферат расми 4 ва дар саҳифаи 147 диссертатсия расми 3.12 бесифат тасвир ёфтааст, ки аз он ягон ҷиз ғаҳмида намешавад.

г. Хуб мешуд, агар дар боби 3 рисола ба расми 3.12 (саҳ. 147) ва расми 4 (саҳ. 12 автореферат) мушаххасан тавзех дода мешуд.

д. Дар рӯйхати адабиётҳои истифодашуда корҳои илмии профессор Юнусӣ М. оварда нашудааст.

е. Хуб мешуд, дар оянда ин шабакаи соҳташуда дар сатҳи донишгоҳ инкишоф дода мешуд.

3. Қобилов Маъруф Махмудович, номзади илмҳои физика ва математика, мудири кафедраи информатика ва технологияҳои информатсионии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон қайд намудааст, ки дар рӯйхати адабиёти истофодашуда, мақолаҳои илмии олимони ватанӣ, ки ба ин самти

тадқиқот бахшида шудаанд, ба назар намерасанд ва хубтар мебуд, агар натиҷаҳои дар боби 4 овардашуда, ба воситаи мисолҳои мушаххаси рақамӣ тасвир карда мешуданд.

4. Ҳомидов Бахрулло, номзади илмҳои физикаю математика, дотсенти кафедраи ТИК-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ, қайд кардааст, ки кори диссертатсионӣ аз камбудихо холӣ нест. Аз ҷумла, аз мундариҷаи автореферат фаҳмо нест, ки тавассути қадом метод модели ҳаттии стоҳастикӣ фарқӣ тадқиқ карда мешавад.

5. Зарифбеков Мародбек, номзади илмҳои физика ва математика, и.в. дотсент, декани факултети технологияҳои иттилоотӣ ва интеллекти сунъии Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон дар тақризи худ зикр менамояд, ки матни диссертатсия аз камбудихо имлой холӣ нест. Масалан дар расми 2 ба ҷои қалимаи «физикий» навишти «физкӣ» омадааст.

6. Қаюмов Маҳмадзоир Маҳмараҷабовиҷ, доктор PhD, ассистенти кафедраи технологияҳои иттилоотӣ ва ҳифзи маълумоти Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар тақризаш навиштааст, ки дар кор пурра механизми бехатари интиқоли маълумот, яъне тарзи ҳифзи маълумот ҳангоми интиқол шарҳ дода нашудааст, хуб мешуд ба ин масъала рӯшани андохта мешуд.

Камбудихои қайдгардида, асосан ғалатҳои имлой буда, баҳои кори диссертатсиониро кам намекунанд.

Интиҳоби муқарризони расмӣ бо он асоснок карда мешавад, ки онҳо мутахассисони маъруфи соҳаи таҳқиқотӣ ба ҳисоб рафта, соҳиби корҳои илмии ба нашррасонидашудаи ба мавзӯи диссертатсия наздик мебошанд.

Интиҳоби муассисаи тақриздиҳанда бо он асоснок карда мешавад, ки дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон олимони маъруфу мутахассисони босалоҳияти соҳаи амсиласозии математикий, барномасозӣ ва шабакаҳои компьютерӣ ба кору фаъолият фаро гирифташуда, дастовардҳои бузурги илмиву техникий, аз ҷумла ба мавзӯи диссертатсия наздикро доранд ва метавонанд арзишҳои илмӣ, техникий ва амалии таҳқиқоти диссертатсиониро объективона арзёбӣ намоянд.

Унвонҷӯ доир ба мавзӯи диссертатсия 13 маводи интишорӣ дорад, ки 9-тои онҳо дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА - и назди Президенти ҶТ ба нашр расидаанд. Интишороти унвонҷӯ нуқтаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро дуруст инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Гузориши масъала ва усулҳои тадқиқ аз ҷониби роҳбари илмӣ пешниҳод карда шудааст. Ба ғайр аз ин роҳбари илмӣ ба муаллифи рисола кӯмаки машваратӣ расонидааст.

Шурои диссертационӣ қайд мекунад, ки дар асоси таҳқиқоти анҷомдодаи унвончӯй:

- омӯзиши самтҳои интиқол ва коркарди иттилоот дар шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ, таъмини коркарди тақсимшудаи додашудаҳои аввала дар шабака, дастгирии қабули ҳали идоракунӣ, ташкили кори суроғаи электронӣ ва тарзу усулҳои истифода аз топологияи базавии шабака коркард карда шудаанд;

- системаи идоракунии хаттии стохастикӣ ва татбиқи онро дар низоми шабакаҳои компьютерӣ ва принсипи максимуми Понтрягин дар масъалаи ҳифзи шабакаҳои компьютерӣ аз коди зааровар пешниҳод шудаанд.

- ҳали оптималии системаи стохастикии идоракунии ёфта шуда, ҷараёни паҳншавии кодҳои вирусӣ таҳлил шудааст ва раванди паҳншавии кодҳои вирусӣ дар асоси принсипи Понтрягин омӯхта шуда, усули эпидемиологии мубориза бо кодҳои зааровар пешниҳод карда шудааст;

- масъалаи номбурда ба таври хеле мушаххас дар мисоли Донишгоҳи Форёби Афғонистон таҳлил гардида, барои роҳандозии он барномаи нави компьютерӣ дар муҳити CISCO таълиф карда шудааст. Барномаи номбурда аз ҷониби Маркази миллии патентии Тоҷикистон бо шаҳодатномаи муаллифӣ ҳамчун захираи интеллектуалӣ ба қайд гирифта шудааст, ҷорӣ намуда шудааст.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки:

- ҷанбаи иҷтимоии татбиқи шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ тадқиқ карда шудааст;
- таҷҳизоти шабакаҳои компьютерӣ дар сатҳҳои муҳталифи шахсӣ, маҳаллӣ, регионалӣ ва глобалӣ ва робитаи байни сатҳҳои номбурда омӯхта шудааст;
- таҷҳизоти шабакаҳои компьютерӣ дар сатҳҳои муҳталифи шахсӣ, маҳаллӣ, регионалӣ ва глобалӣ ва робитаи байни сатҳҳои номбурда омӯхта шудааст;
- модели риёзии системаи идоракунии стохастикӣ тартиб дода шуда ба шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ татбиқ карда шудааст;
- принсипи максимуми Понтрягин дар масъалаи ҳифзи шабака аз коди зааровар истифода бурда шудааст.

Аҳаммияти амалии натиҷаҳои бадастоварда:

- таҳлили системаҳои иттилоотиву иртиботӣ ва идоракунии шабакаҳои компьютерӣ дар донишгоҳҳо ва зерсоҳторҳои онҳо пешниҳод карда шудааст;
- дар забони C++ дар муҳити CISCO барномаи нави компьютерӣ навишта шудааст;
- барои ноҳияҳои дурафтода шабакаҳои компьютерии хеле хурд пешниҳод

карда шудааст, ки дар шароити Тоҷикистони баландкӯҳ аз аҳамиятхолӣ нестанд.

Баррасии эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки барои корҳои таҷрибавӣ (натиҷаҳо дар дастгоҳҳои сертификатдор ба даст оварда шудаанд), андозагузориҳо асоснок карда шуданд, натиҷаҳои мусбати бадастомадаи таҳқиқот ба муассисаҳои илмиву тадқиқотии марбута пешниҳод мешаванд.

Натиҷаҳои асосии кори диссертационӣ шахсан аз ҷониби муаллиф ба даст оварда шудаанд. Барномаи компьютерии аз ҷониби муаллиф коркардшуда дар Маркази патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун захираи интеллектуалӣ ба қайд гирифта шуд.

Саҳми шахсии довталаҳи дараҷаи илмӣ. Муҳокимаҳо ва интишороти натиҷаҳои илмӣ бо ҳаммуаллифон, роҳбари илмӣ гузаронида шуданд, аммо мундариҷаи асосии ин таҳқиқот ва муқаррароти дифоъ саҳми шахсии муаллифро дар кори иҷрошуда инъикос меқунанд. Барномаи компьютерии аз ҷониби муаллиф коркардшуда дар Маркази патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун захираи интеллектуалӣ ба қайд гирифта шудааст.

Дар таърихи 06.01. соли 2023 Шурои диссертационӣ қарори сазовор донистани Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ барои гирифтани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисос 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компьютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компьютерӣ) қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои диссертационӣ 14 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла 3 нафар докторон аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда. Аз 14 нафар ҳайати умумии Шурои диссертационӣ дар ҷаласа чунин овоз доданд: тарафдор – 14 нафар; муқобил – нест; бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раиси Шурои диссертационии
д.и.и., профессор



Котиби илмии Шурои диссертационии
н.и.т., дотсент

Санаи барасмиятдарории хулоса

М.М.

Аҳророва А.Д.

Султонзода Ш.М.

6 январи соли 2023

ҚАРОРИ
чаласаи Шўрои диссертатсионии 6D.КОА-049-и назди
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ

аз 06 январи соли 2023, №10.

ш. Душанбе

Шўрои диссертатсионӣ 6D.КОА-049 диссертатсиия Аҳмадӣ Гулом Саҳиро дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикий ва компютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикий ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ), роҳбари илмӣ - доктори илмҳои физикаю математика, профессор, академики АМИТ Илолов Мамадшо, мудири шуъбаи амсилаҳозии риёзии протсессҳои динамикий Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави, шунида ва муҳокима карда, тақризи муассисаи пешбар – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баромади муқарризони расмӣ: Қаландарбеков Имомёрбек - доктори илмҳои техникий, профессори кафедраи соҳтмони саноатӣ ва шаҳрвандии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, Қобилов Маъруф Маҳмудович – номзади илмҳои физикаю математика, мудири кафедраи информатика ва технологияҳои информатсионии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон ва баромади аъзоёни шўрои диссертатсиониро шунида, даъ асоси натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ ва хulosai az тарафи аъзоёни шўрои диссертатсионӣ қабулгардида оид ба саҳеҳият, навғонии илмӣ, аҳамияти илмӣ ва хulosahои диссертатсиия, инҷунин, натиҷаи корҳои нашршуда доир ба мавзӯл диссертатсиия Аҳмадӣ Гулом Саҳӣ

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсиия Аҳмадӣ Гулом Саҳӣ “Баъзе масъалаҳои моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикий ва компютерӣ (6D070501 – Таъминоти математикий ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ), ба талаботи Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, комилан ҷавобгӯ мебошад.
2. Интишороти унвонҷӯ нуқтаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро дуруст инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.
3. Ба Аҳмадӣ Гулом Саҳӣ дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – аз рӯйи ихтисоси 6D070501 – Таъминоти математикий ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ, дода шавад.
4. Аз Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҳост карда мешавад, ки ба Аҳмадӣ Гулом Саҳӣ дипломи доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D070501 – Таъминоти математикий ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ, дода шавад.

Натиҷаи овоздиҳӣ тарафдор – 14 нафар; муқобил – нест; бетараф – нест.

Раиси Шўрои диссертатсионии
д.и.и., профессор

Котиби илмии Шўрои диссертатсионии
н.и.т., дотсент

6 январи соли 2023

Ахророва А.Д.

Султонзода Ш.М.